

Ба ҷои табрик

Ўхудашро мешиносад

Ман бо касе, ки миллати худро тан намегирад, аз миллати худ ор меңу-
над, созиши карда наметавонам, бо чунин қасон ҳамсӯҳбат шудандро низ на-
менхӯҳам... Аз шахси занбонумкарда ватандӯсти ҳакими намебарояд!

И. КАРИМОВ.



Ҳар шаб зи худат
билиур, агар ту мардӣ,
Кимрӯз ҷӣ хидмате
ба мардум кардӣ?

— Мо ҳар ду наменшем,—
гали Амуллоро тақвият до-
манд.

— Ҳай гӯёд,— гуфт нозира-
роҳ тарбуз аз багалаш афти-
да.

— Шикор мекунед! — ҳан-
дид Амулло.

— Не. Гали сардор — гап.

— Об аз сар лой гӯёд?

— Чи, ҷӣ ҳел лой!

— Нафаҳимдид?

— Не-её!...

— Дар мо пул нест,— неш-
ханд ҳард Амулло.

— Путлатон набошад, барои
ҷи истодед? — шӯҳӣ кард нози-
роҳ.

Ангушти ҳайрат газидам.

Амулло аз нигоҳи ман ра-
миз гирифта, рахорҳа шарҳ дод.

Баъзе нозирони Бухоро
шариф дар сидди ҳар, дар қӯй

кӯча, пул кор мекунанд. Магар и-

наврати маънавии ҳалҳо

ӯзбеку тоҷик намешавад?

Ман ҳамчун намояндам

Кенгаши вилояти Бухоро,

ҳамчун муҳиби рӯзномаи

«Овози тоҷик» дар вилояти

Бухоро аз сидди ҳар, ҳалҳо

бандар медонанд, ба забонро

базар медонанд, ба забон

ҷоҳонро ҳар, ҳар, ҳар, ҳар, ҳар,

ҳар, ҳар, ҳар, ҳар, ҳар,

Файз МАҲМУД

Дар сӯгвории падаром

Еди ту кардаму чигари хаста дуд кард. Селоби гам зи баҳри вучудам сувуд кард. Дур аз ту мунғафил шудам, эй қиблагоҳи ман. Шашмери дурӣ раҳон ба коҳи вучуд кард. Яъқубор мунтазиром будӣ, эй падар. Ашкат ҳазиду рӯи ҷаҳон пур зи рӯд кард. Гуфтам, ки сурхӯй равон қурби ҳазрат, Сили қазо заду ҳамо ҷумъе қадуб кард. Толеъ мадад накаро ба ҷонқанданатрасам, Ҷингизи вакт тег ба ҳалкам фурӯд кард. Гардун дар ин мумомила ҳеле баҳис буд. Бахти нағун бубин, ки чи бисёр ҷуд кард. Мотам гирифт зеру баш аз нолаҳи ман, Ҷархонд-ш ҷангӣ ҷархузи мотам сурӯд кард. Ҳамвор буд роҳи шарифи ту, эй падар, Ин бевоғро ба сайри сулутак судуд кард. Ғарти мухаббат ба Ҳудо диписанд буд. Базли қаромати ту ҳудо вадуд кард. Эй қоқимондае зи қарибони Накшбанд. Сиддиқ тудар тарики вафо ҷаҳд буд кард. Эй Ҳочаи ману ҳама даҳбедӣн, падар. Рӯҳат ба ғазми қудсии ишон сӯзӯд кард. Дар мотаманд силсилаҳорони Накшбанд, Рағтии ин суполаи шоҳон қӯйд кард. Дар шаҳр ман мағлӯй ба сарҳости ҷа тавр... Саҳро ба пайкарот ситами ношунд кард. Аз даст дод ҳиттати Ҳатлон Валии хеш, Ҷингизи марғ, ҳарҷи бади буд, буд кард. Толеъ қар, қи ҷарҳи саҷда қунад пешни ҳиммати. Бар эътилои ҳиммати зикр сучд кард.

♦♦♦

Хар гах, ки аз маноқиби қудсат сухан кунанд. Ҳатлониён татмутти дурр аз Адан кунанд, Ҳар ҷо ниҳодӣ қадами сидку ётиқод. Он ҷо ба нақши пои ту сад анҷуман кунанд. Васфи саҳовати ту агар бар забон равад, Хотам ва пайравони ҷаи ӯбии даҳан кунанд. Тақво туро ба манзалии кибрӯе расонд, Гуфтӣ, ки аҳли шаръ зи тақво расан кунанд. Ӯзовзи қоноати ту ҷарҳо гирифт, Сийти ҷаҳони ту даҳан бар даҳан кунанд. Маддум шундиҳи шарҳи ватандори туро, Имон ба дил фузӯдӯи «Дил»-ро «Ватан» кунанд. Ба зулми Вакт буд намози ту рӯ ба рӯ, Имрӯз таъни лаш бар он Аҳрином кунанд. Эй паҳлавони пушт ба пушти ту пуштдор, Таъзими паҳлавонии ту мадру ҷан кунанд. Эй дар «сағар» ҳамеса бар мулки вучуди хеш, Пирони нақибандӣ «Сағар дар Ватан» кунанд. Эй дӯхта «Назар ба қадам» дар «тарики сайд». Андар «тарики сайд» рапоҳо доми тан кунанд. Толиб шиори «Даст ба көрөм дил ба ёр», Ҳуш парчамест, сисилачуҷони ман кунанд.

Ҳар кучо гар по гузорӣ...

Ҳонаи дил аз зиёй ҳар қаломат равшан аст, Ҳанду анҷардат сағои ҷаҳони бинои ман аст. Корони умри бурборӣ ҷаҳон бошад равон, Ҳар кучо гар по гузорӣ, сабзу ҳуҷрам гулшан аст. Аз ниғоҳи меҳрағоят вучудам бархарав, Қалби покон қони ҳиммат, ошениҳи меҳан аст. Ҕодрӯи посдори зинҷадорат бешумор, Носипосу нобакорат дар қатори душман аст. Баҳри ҳизматҳои шоҳӣ сад баҳорон пешкаш, Касба қорат аброн дурру ҷуҳар пошианд аст. Қишивар ман фарҳор дарод ба ҷинни фарзандон ҳеш. Дар садоқат ғӯшту ноҳун, дар амал ҷону тан аст.

Эҷдо ба Олимҷон Орифи

Ҳайрат ағзоҳд ҷунонам ҳусни богои Орифи, Ҳонаҳои меҳр равшан аз ҷароғи Орифи. Ҳар гуле бишкӯфта ҷон ашъори рангӣ гӯйе. Мекунад бар мо ҳикоят дарҷи догои Орифи. Саҷда мөварам ба рӯи ҳокими сӯҳан, Рӯз шаб қилки ҳәёлам дар сурӯғи Орифи. Зурриёти шоҳи ширинқаломӣ, ай Муким. Ҳуд нишон аз рӯзгори боғарғои Орифи.

Нормурод КАРИМЗОДА, ноҳияи Самарқанд.

Муҳаммад ШОДИ

Мардҳо ҳам мегирянид
(Ҳикоя)

Гиристан ба ҳангом бо сӯзӯ дард, Бех аз ҳанди нобаҳонги сард. (Асадин Тӯси).

Фарҳунда Фирӯзро бо дилони пазмон ҳигарон буд. Ба тамон шудман ҷанг, ани, ду сол мегузард. Онҳо, ки ба фронт сафарӣ бар шуда буданд, қисман бағаштанд. Байз ҳамюбӯи маслӯk, воле шукрӯзӣ, аз он қи зинда бағаштанд. Аз ҷанг нағар, ҳамоҷи ҷаҳонӣ шоҳӣ сад баҳорон пешкаш, Касба қорат аброн дурру ҷуҳар пошианд аст. Қишивар ман фарҳор дарод ба ҷинни фарзандон ҳеш. Дар садоқат ғӯшту ноҳун, дар амал ҷону тан аст.

Баҳди қи моҳи Галаба ҳамсояшон Искандар, ки соли ҷилдӯи буҷӯи Фирӯz ҳамроҳ сафарӣ бар шуда буд, ба деха бағашт. Ба шунидани ҳабозмадани ўдлии Фарҳунда, аз ҳамон ҷаҳонӣ шоҳӣ таҷдидӣ шуда, ба ҷаҳонӣ шоҳӣ таҷдидӣ шуда.

Мехрӣ ҳола, аз он қи Фирӯz бенишон аст, дұхтарашро ба яғон муносиби худа доданд, воле Фарҳунда... —Не, мегуяд қатъян, —уро интизор мешавам.

— Зинда нағашдад... Аз ин сӯҳани мадар, ба дили гарм аз ороҳои поки Фарҳунда гӯё нағари шамошӣ сард расид, гуфт: —Илтинос, нияти нағз кун.

— Ҳа-а, ҳамон ҷаҳонӣ мешавад мадар, нағаси ҳуњӯк ҳуб нест, лекин...

Фарҳунда, як қунчи дилашғаш, ба ҳонан ҳамон ҷаҳонӣ мегузард, ба назди дуғони ҳамоҷи ҷаҳонӣ шуда, ба ҷаҳонӣ шоҳӣ таҷдидӣ шуда.

Аз ин сӯҳани мадар, ба дили гарм аз ороҳои поки Фарҳунда гӯё нағари шамошӣ сард расид, Ҳар замон гумоне ба дили Фарҳунда неш мезанд:

«Фирӯz ҳам, ҳудо наҳоста, зан гирифт ба ѡшад...».

(Давомаш дар саҳ. 7).

Суҳани ҷаҳонӣ, ҳаққо қи аз баҷаша ҳурмат намебинад!

Чамоли одами мард дар сӯҳанҳои мегирянид.

Дар ҳуҷури ҷаҳонӣ ғизоизӣ ҳарӣ назан.

Фарҳунда бемехрро аз ҳайвон ҳам бадтар гуфтан саҳҳеҳ ва раваст.

Сергали душмани туст!

Умри одами серҳоҳ бебарак аст.

Фарҳунда—раҳҳини ҷаҳонӣ.

Ба мардум некӣ кун, умрат дароз мешавад.

Соҳибқалами ғазилати олиши ҳаҷоҳи ман мешавад.

Кимати ҳар кас бо им ҷонӣ мешавад.

**НАЗАРЕ БА ШАРҲИ КАЛИМАҲО ДАР ЛУГАТИ УСТОД АЙНИ**

Дар таърихи фарҳангирии имрӯзи тоҷик аввалин лугати тафсирӣ ба қалами устод С.Айни мансуб аст.

Завки доинистани маънии калимаю ибораҳо, тарзи истемуло истифода ва даркарди маъниҳои кӯҷидан онҳо дар Айни ҳанӯз овони ҷавонӣ пайдо шуда буд, ки дар ин бора дар «Едодшоҳ»-о иустод ишроҳо дидар мешавад.

Ҳамин ҳисси кунҷӣ ва завки ҳос ба доинистани ноҳукоҳи забони ҳаљӣ буд, ки устод Айни ҳамеша ба он аҳамияти маҳсус мебод, онро монда нашуда мөмӯҳтӯи ҷаҳонӣ шуда, ба ҷаҳонӣ аз монанди маъниҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

С.Айни, агар яз я тараф, аз ҳисоби забони зинда ва шавҳоҳо иншиқоҳи додани ҷаҳонӣ шуда, ба ҷаҳонӣ аз монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филологӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.

Ҳамон наъве қи маълум аст, шарҳу эзоҳи қалимаҳо дар лугатҳои филologӣ яке аз маъсалаҳои асосӣ ва ниҳоят мушкилии кори лугатҳои монанди ҳаҷоҳи ҷаҳонӣ шуда.



Обуна-2004

Ангурро «ду-ду» бояд ҳурд гуфтаанд

Таманно

Мавсими асосни обуна ба нашрияни даври ягона барои «Овози тоҷик», ки рӯзномаи ягона сартосири тоҷикини Узбекистон аст. Ҳар касе, ки меҳре ба он дошти бошад, обунаро расми созад. Вагарна ба «Овоз» рӯзгор чӣ гуна мешавад?

Индекси обуна:
барои шахсони алоҳида: 170
барои корхонаҳо: 171.

Бо шунидани он ки «Овози тоҷик»-и қадрдан дар арафаи 80-солагист, дил лабрэзи фараҳ гардид. Ҷадам омадайёми хурдӣ, ки дар кунчи сандалии хона саргариёзӣ мешудем ва қиблагоҳони Муҳаммадон Шукурзода «Ҳақиқати Узбекистон»-и онвактаро гирифта мешонданд, мо ғӯшӯш мешудем. Ҳоло ҳам омӯзгири мактабанду айнанга обунашавӣ ба «Овоз»-ро идома медиҳанд. Гуфтанини, ки мисли «алла-и модар» забони модариро дар идораашон қорандӣ оддие мепурсад, ки «ба «Овози тоҷик» корхонанома» ки ҳадар обуна шудааст? Ба ўазло-мез ҷавоб медиҳанд, ки «Не, оно ҳеч кас обуна нест». «Ин дам ўзаси буданашро пайна будра, ба қаҳр меояд боисор талаб мекунанд, ки ҳатман ўро номинавис қунаанд. Асли гапро фахмонда, ба ўрӯҳат

тарғиб мекунем. Боре ҳамроҳи Нурадили Раҷаб пайвениги рӯзнома дар виляти Сурхондарё (зимнан бояд ҳурд, кӯшишҳои вай сазоворон) бо коргардони иншооти обии Тӯпаланг дар ҳусуси кору бораши сӯҳбат доштем. Ҷун сухан дар бораи обуна рафт, яке аз онҳо ҷиноне ҷонварони ҳадар идораашон қорандӣ оддие мепурсад, ки «ба «Овози тоҷик» корхонанома» ки ҳадар обуна шудааст? Ба ўазло-мез ҷавоб медиҳанд, ки «Не, оно ҳеч кас обуна нест». «Ин дам ўзаси буданашро пайна будра, ба қаҳр меояд боисор талаб мекунанд, ки ҳатман ўро номинавис қунаанд. Асли гапро фахмонда, ба ўрӯҳат

ро нишон медиҳанд, ки 10 нафар обуна аст ба «Овоз». Яне, шароиташон душвор бошад ҳам, обунагарони рӯзнома, ғамхорони забон ҳастанд ва ба онон фахмандан вазъи рӯзномаро аз вазофи аввалини ҳуд мешурам. Зери ин ягона рӯзномаи сартосири ҷумҳурист, ки ба забони форсии тоҷикини интишор мебадд. Забоне, ки дар боби фазилатҳои он ривоҷҳои зиёд мавҷуданд. Ҷунни мешурам, ки ин дарнишгоҳи мӯътабар қадамхӯйи Узлугзода барин бузургон будаанд. Аз корҳои ҳайрии қорандони рӯзнома ва ҷони матолиби хуб, ҷун навиштҳои ստод Мұхсін Умарзода метавонанд ғифти, ки ҳар як шуморони он ба манбаи нодир табдил ёфта истодааст. Ҳастрири рӯзнома, ҳамкор, ба он ба обуна ба «Овози тоҷик»-ро ишора мекунанд. Аз ҷониши Ҳасан Ҳамидов, ҳамкори рӯзномаи сартосири ҷумҳурист, ки ин дарнишгоҳи Узлугзода метавонанд ғифти, ки ҳар як шуморони он ба манбаи нодир табдил ёфта истодааст. Ҳастрири рӯзнома, ҳамкор, ба он ба обуна ба «Овози тоҷик»-ро ишора мекунанд. Аз ҷониши Ҳасан Ҳамидов, ҳамкори рӯзномаи сартосири ҷумҳурист, ки ин дарнишгоҳи Узлугзода метавонанд ғифти, ки ҳар як шуморони он ба манбаи нодир табдил ёфта истодааст. Ҳастрири рӯзнома, ҳамкор, ба он ба обуна ба «Овози тоҷик»-ро ишора мекунанд.

Ҳурд. Чунин мешурам, ки имконият доштан, валие обуна нашудан ба «Овоз» барои ҳамзабонон гунон аст. Ӯхир ин дарнишгоҳи мӯътабар қадамхӯйи Узлугзода барин бузургон будаанд. Аз корҳои ҳайрии қорандони рӯзнома ва ҷони матолиби хуб, ҷун навиштҳои ստод Мұхсін Умарзода метавонанд ғифти, ки ҳар як шуморони он ба манбаи нодир табдил ёфта истодааст. Ҳастрири рӯзнома, ҳамкор, ба он ба обуна ба «Овози тоҷик»-ро ишора мекунанд.

Фозил ШУКУРЗОДА.
САРИОСИЕ.

Дар пойтаҳти Русия—шахри Москвага олимпиадаи V11 аъанавии солона—«Интелект» ба оҳир расид. Созмондигадагони озумун мактаби Ломоносов ва департаменти таълими хукумати Москвага буданд. Вакили Ўзбекистон, толибай синфи 8-уми мактаби раками 10-и Самарқанд даҳонд ширкат чуст.

Дилноза — ҷоизадори олимпиадаи Москвага

Кати назар ба мурракабии суюлҳои олимпиадаи байналхалқи Дилноза Маматқулова иктидори хурди намоиш дод ва ҷониши дөвонар баҳои шарқӣ дар шаҳри Самарқанд дар он ширкат чуст.

М. ЗОХИДОВ

ОИ «Ҷаҳон». МАСКАВ.

Барномаи ҳафтаини TV

ДУШАНДЕ 29

СЕШАНДЕ 30

ЧОРШАНДЕ 31

ПАЧШАНДЕ 1

ЧУМЛА 2

ШАЛАНДЕ 3

ЯКШАНДЕ 4

6.00 Ассалом, Ҳубекистон.

8.00 Тахлинома.

8.35, 17.55 ТВ маркет.

8.40 Шарҳи рӯзнома.

9.00 Ид табии дил гузарад.

9.10 Шарҳи ТВ.

9.30 Дастури идана «Қама-

ма».

9.00 Телефильми «Либо-

сюм тайиҳа».

9.15 Бийн ҳаҷаҳам.

9.25 Навохони Ҳозрот.

10.00, 12.00, 14.00, 18.00

Навигатори.

10.05 Барон Ҳаҷаҳам.

11.30 Қадомҳои тиббӣ.

11.50 Ҷанафуси мусиқӣ.

12.05 Аз намоиш то намо-

иш.

12.25, 14.30 ТВ клип.

12.35 Новеллаи ҳаҷаҳам

«Ҳаҷаҳам аз ҳазъ барома-

да».

11.50 Ҳадомҳои тиббӣ.

11.50 Ҳаҷаҳам Ҳозрот.

12.05 Новеллаи ҳаҷаҳам

«Ҳаҷаҳам аз ҳазъ барома-

да».

12.05 Ҳадомҳои тиббӣ.

12.30 Ҳадомҳои тиббӣ.